

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 07.08.2019 №139

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1688/1-762	МД илмии “Боги марказии Ботаникии Тоҷикистон”	227-66-60	Хариди электронӣ	Масолехи сохтмони, молҳои барки, хочаги, маснуоти сантехники ва маҳсулоти қолини	Номгӯӣ	86	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1689/1-763	Раёсати Кушунҳои дохилии ВҚД ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Масолехи сохтмони, молҳои техники, хочаги ва маводи хуроқа	Номгӯӣ	13	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1690/1-764	ДД ТТ ба номи Абуали ибн Сино	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои ташҳиси ва таҷҳизотҳои лаборатори	Номгӯӣ	16	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1691/1-765	СИЧЧ ВА ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Телпак, сару либос ва фурнитура барои сарбозон	Номгӯй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1692/1-766	МД “Маркази ҷумҳуриявии клиникаи беморихои дил”	227-66-60	Хариди электронӣ	Кондиционер, компютер ва алафдаравак	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1701/1-767	МД “Маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техники, мебел, тачхизотҳои техникаи хочаги, молҳои маиши ва маснуоти сантехники	Номгӯй	29	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1702/1-768	Хадамоти шиносномавию бақайдгирии ВҚД ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел, молҳои техники, конселяри, парчам ва овезаҳо	Номгӯй	52	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1693/2-535	Беморхонаи марказии ш. Хисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои нарм	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1694/2-536	Беморхонаи марказии ш. Хисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Варақаҳои тибби	Номгӯй	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1695/2-537	МД ИР н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Масолехи сохтмони ва чоруб	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1696/2-538	РИР н. Фирдавси	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои техники, молҳои нарм ва хочаги	Номгӯй	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1697/2-539	РИР н. Фирдавси	227-65-78	Хариди электронӣ	Нихоли гулҳо ва нуриҳои органики	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1698/2-540	РИР н. Фирдавси	227-65-78	Хариди электронӣ	Кисмҳои эҳтиётии автомобили	Номгӯй	34	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1699/9-279	МД ИР н. Сино	44-600-03-04	Хариди электронӣ	Сузишвориҳои дизели	Номгӯй	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1700/9-280	МД “Маркази ҷумҳуриявии клиникаи беморҳои касби”	44-600-03-04	Хариди электронӣ	Маводҳои реагенти	Номгӯй	38	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1703/9-281	РИР н. Фирдавси	44-600-03-04	Хариди электронӣ	Сузишвори ва равангҳои молидани	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
286/44-13	Вазорати ЧТ	44-600-03-04	Хариди электронӣ	Аломатҳои роҳ	Номгӯй	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
368/41-16	Бонки миллии Тоҷикистон	44-600-03-04	Хариди электронӣ	Кисмҳои эҳтиётии автомобили	Номгӯй	79	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
369/20-4	Вазорати рушди иқтисод ва савдои ЧТ	44-600-03-04	Хариди электронӣ	Барномаи антивируси Касперский	Номгӯй	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.